

ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи номзодии Олимиён Сабрина Шамсулло дар мавзуи “Нақши матбуоти даврии тоҷик дар тарғиби фарҳанги миллии (дар мисоли нашрияҳои «Ҷумҳурият», «Ҷавонони Тоҷикистон», «Озодагон» ва «Миллат», солҳои 2010-2015) барои дарёфти дараҷаи илмии номзоди илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 – Рӯзноманигорӣ.

Дар шароити мураккаби ҷаҳонишавӣ кишварҳои бузург меҳоянд бо ҳар роҳ забону фарҳанги кишварҳои кучакро аз байн бурда, расму ойин ва фарҳангу забони худро дар байни онҳо тарғиб намоянд. Аз ин рӯ, ба риштаи таҳқиқ кашидани ин мавзӯ мубрам ва саривақтист. Муҳаққиқ Олимиён Сабрина зимни пажӯҳиш аз адабиёти зиёди илмӣ истифода намуда, дар ин баробар маводи ду нашрияи давлатиро бо ду рӯзномаи мустақил, ки доир ба ин мавзӯ нашр кардаанд, муқоиса намудааст. Муҳаққиқ дуруст қайд намудааст, ки “Дар шароити ҷаҳонишавӣ ва ба ҳам наздикшавии фарҳангҳо масъалаи баррасии фарҳанг ва ҳувияти миллии чун масъалаи мубрам ва ҳамеша бахшоки воситаҳои ахбори омма боқӣ мемонад. Инъикоси масоили фарҳангӣ дар мисоли матбуоти тоҷик ба ҳам омадани манфиатҳои миллии, сиёсати давлатӣ ва масъулияти иҷтимоии рӯзноманигор аст” (саҳ.21). Мавзуи автореферат ва мазмуну муҳтавои он ба доираи мавзӯ ва масъалаҳои таҳқиқӣ, ки дар шиносномаи ихтисоси илмии 10.01.10 – рӯзноманигорӣ таъйин шудаанд, комилан мувофиқат мекунад.

Тавре аз муҳтавои автореферат бармеояд, диссертант ба вазифаҳои дар назди худ гузоштааш муносиб амал карда, дар се бобу шаш фасли диссертатсия мавзуи мазкурро таҳқиқ кардааст. Бобу фаслҳои диссертатсия низ байни ҳам пайванди мантиқӣ доранд. Ин нукта боис гардидааст, ки таҳқиқ самти муайяни худро пайдо намуда, равиши ҳосилхешро низ дошта бошад.

Аз нигоҳи мо, ҳулосабарориҳои диссертант аз таҳқиқ арзиши баланди илмӣ дорад, зеро ба таври мушаххас андешаҳои худро аз пажӯҳиш баён намудааст.


Дар баробари ин дастовардҳо зимни мутолиаи автореферат маълум гардид, ки дар он баъзе камбудиҳо низ ҷой доранд, аз ҷумла:

1. Объекти таҳқиқ нисбатан васеътар аст, барои рисолаи номзадӣ маводи ду рӯзномаро бо ҳам муқоиса мекард, кофӣ буд.
2. Дар автореферат баъзе камбудиҳои имлоӣ ва техникӣ ба назар мерасад.

Камбудиҳои пешниҳодшуда арзиши илмӣ рисолаҳо кам намекунад. Аз ин рӯ, метавон хулоса кард, ки диссертатсияи Олимиён Сабрина Шамсулло дар мавзӯи “Нақши матбуоти даврии тоҷик дар тарғиби фарҳанги миллӣ (дар мисоли нашрияҳои «Ҷумҳурият», «Ҷавонони Тоҷикистон», «Озодагон» ва «Миллат», солҳои 2010-2015) кори илмӣ анҷомёфта буда, муаллифи он барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзоди илми филология аз рӯйи ихтисоси 10.01.10 – рӯзноманигорӣ сазовор аст.

Муқарриз:


Номзоди илмҳои филологӣ,
саромӯзгори кафедраи журналистикаи
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб
ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ
«30» августи соли 2022.



Исмоилова Ф.К.

Суроға: 735700, Ҷумҳурии Тоҷикистон,
вилояти Хатлон, шаҳри Кӯлоб, кӯчаи С. Сафаров.
Тел: (+992) 985-99-52-46
E-mail: farzibonu@mail.ru

Имзои Исмоилова Ф.К. -ро тасдиқ мекунам:
сардори Раёсати кадрҳои Донишгоҳи
давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ
«30» августи соли 2022.



Амиров Ф.